

УДК 581. 132. 633. 11

ШИДДАТНОКИИ ТРАНСПИРАЦИЯ ДАР БАРГИ НАВЬИ ҚАТРАБОРОНИ

«ЗИДЕХ» ДАР ШАРОИТИ ИҚЛИМИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ

Сафаров А.Н.¹, Чумъаев Б.Б.², Файратзода М.Х.¹

1. Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

2. Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои АИКТ

Калимаҳои асосӣ: шиддатнокӣ, транспиратсия, қатраборон, нашъунамо, миқдор, растаниӣ, барг, баргронӣ, поябанӣ, гулкунӣ, широю ҳамириӣ, гулкунӣ, лалмиӣ, пуршииддат, таҷрибавӣ, ҷароғоҳӣ, ҷорводорӣ, киши, қутиқулавӣ, атмосфера, ҳучайра, масома, биосфера.

Дар раванди тадқиқоти овардашудаи олимон, миқдори оби растаниӣ дар барги қатраборон дар давоми рӯз ва дар тамоми давраи нашъунамои он, нишондиҳандай мазкур ба фаъолона амалишавии равандҳои гуногун ба монанди нашъунамо, нафаскашӣ, ассимилятсия ва ғайра бениҳоят муҳим мебошад.

Дар организми растаниӣ як механизми нозук ва пурқуввате мавҷуд мебошад, ки фурӯбарии CO₂ ва бухоршавии обро танзим менамояд ва ҳангоми талафоти минималии об маҳсулнокии баланди фотосинтезро таъмин карда метавонад. Ҷараёни бухоршавии обро тавассути қисмҳои рӯйзамиинии растаниӣ, оббухоркунӣ меноманд [2].

Растаниӣ, ҳангоми ба ҳушкӣ баромадан ба раванди мушкил рӯбарӯ шуда, талаботи дутарафа ба шароити мавҷудияти онҳо дар ҳушкӣ пайдо мешавад. Аз як тараф, атмосфера манбаи CO₂ мебошад, ки барои фотосинтез лозим аст, аз ҷониби дигар растаниӣ обро аз хок бо решоҳояш мечабад. Аз ин сабаб, ба ҳучайраҳои растаниӣ, ки дар азҳудкунии CO₂ иштиrok мекунанд, дастрасии доимӣ, ба ҳавои атмосфера зарур аст [4].

Аз тарафи дигар, ҳушкии ҳавои атмосфера боиси беобшавии растаниӣ мегардад. Аз ин рӯ, ба растаниҳо лозим меояд, ки дар як вақт ба ду талаботи ба ҳам зид ҷавоб гӯянд. Фурӯбарии максималии CO₂ дар сатҳи барг ҳангоми талафоти минималии об ба амал меояд. Доир ба ҳолати мазкур, мағхуме аст, ки растаниӣ «доимо миёни обу оташ, дар вазъияти ғуруснагӣ ва ташнагӣ овора аст» [2].

Транспиратсияи масомавӣ ва қутиқулавиро фарқ мекунанд.

Транспиратсияи масомавӣ. Ин навъи транспиратсия аз 4 ҷараён иборат аст:

- ҳаракати об аз рагҳо ба ҷилди ҳучайраҳои мезофилл;
- бухоршавӣ аз сатҳи ҳучайраҳои мезофилл;
- диффузияи буғҳои обӣ ба атмосфера тавассути масома;
- баромади буғҳои обӣ тавассути масомаҳо ба атмосфера.

Кувваи ҳаракатдиҳандай транспиратсия, ки тақрибан ба 100 МПа баробар мебошад, ин градиенти ниҳоят баланди потенсиалии обии миёни ҳавои атмосфера ва ҳавои дар сатҳи баргбуда ифода мекунад. Қайд намудан лозим аст, ки диффузияи молекулаи об дар ҳолати газӣ нисбат ба моеъгӣ, баландтар мебошад. Талафи об аз сатҳи даҳоначаҳои барг, воридшавӣ ва бухоршавии онро апопласти ҳучайраҳои мезофилл фаъол мегардонад. Дар ин ҳол, дар апопласт ғишори баланди гидростатикии манғӣ ба вуҷуд меояд, ки он зери таъсири равшани нурҳои офтоб ва ҳарорати он ба ҷараёни об аз ҳучайраҳои мезофилл ва рагҳои қислема, мусоидат мекунад [2].


Транспиратсияи қутиқулавӣ. Ба атмосфера бухоршавии обро тавассути девори ҳучайраҳои эпидермисии барг *транспиратсияи қутиқулавӣ* меноманд. Ҳангоми кушодаи будани масомаҳо ҳориҷшавии буғҳои обӣ, тавассути қутиқулаи барг начандон муҳим аст. Аммо вақти пӯшида будани онҳо, масалан, ҳангоми норасоии об дар шароити ҳушкӣ, транспиратсияи қутиқулавӣ дар речай обии растаниҳо аҳамияти маҳсус пайдо мекунад.

Дар раванди оббухоркунӣ, дар майдони сатҳи доҳилии барг нисбатан аз майдони сатҳи беруниаш зиёдтар мебошад. Об дар байнӣ ҳучайраҳо ба тамоми қитъаҳои кушодаи ҳучайраҳои мезофилл бухор шуда, баъдан тавассути таркиши масомаҳо оби бухоршуда ба атмосфераи қабати биосфера мебарояд. Барг узве мебошад, ки дорои намнокии баланд аст, барои он, ки дар пӯсти он шумораи зиёди даҳонача мавҷуд мебошад [4].

Сӯроҳиҷаҳои масомаҳо байни якдигар тавассути тӯри роҳҳои ҳавоӣ алоқаманданд мебошанд. Дар зери таъсири нури офтоб узвҳои растаниӣ оби дар таркиби ҳуд бударо бухор мекунанд. Нақши асосиро дар танзими ин ҷараён масомаҳо иҷро мекунанд. Дар давоми рӯз, нисфириӯзӣ ҳавои атмосфера гарм мешавад ва пӯшидашавии масомаҳо дар

давоми рӯз норасои об ва талафи барзиёди онро нигоҳ медорад. Новобаста аз бухоршавии об дар давоми рӯз, ки майдони тарқиши масомавӣ нисбат ба сатҳи барг тақрибан 1%-ро ташкил мекунад, транспиратсия ба воситаи онҳо мунтазам мегузарад (дар расми 1) нишон дода шудааст. Дар натиҷаи тадқиқоти илмии гузаронидашуда маълум гашт, ки транспиратсия, яке аз ҷараёни физиологӣ, барои растанҳо зарур буда, дар ҳавои гарм барои ба шароити номусоид мутобиқ шудан, нақши асосиро иҷро мекунад.

Максади асосии тадқиқоти мазкур омӯзиши ҷараёни транспиратсия дар давраҳои гуногуни нашъунамои қатраборон дар давоми рӯз ба хисоб меравад.



Расми 1. Динамикаи мавсимиши шидатнокии транспиратсияи навъи қатраборони Зидех (мг об/г вазни тар дар давоми 3-5 дақиқа).

Тадқиқотҳоро дар ду шароити аз ҳамдигар фарқкунандай шаҳри Душанбе гузаронидем.

1. Дар минтақаи якум аз рӯйи қоидаҳои агротехникӣ растаниҳои таҷрибавиро пурра бо об таъмин намудем.

2. Дар минтақаи дуюм бошад растаниҳо бо оби иловаги таъмин нагардидаанд (минтақаи лалмӣ).

Ҷараёни транспиратсия дар ҳарду қитъаи таҷрибавӣ вобаста ба давраҳои нашъунамои навъи қатраборони «Зидех» дар ҷаҳор давра гузаронида шуд:

1. *Давраи баргронӣ;*
2. *Давраи поибандӣ;*
3. *Давраи гулконӣ;*
4. *Давраи шираю ҳамирӣ;*

Натиҷаи ба даст омада дар гурӯҳи растаниҳои таҷрибавии якум, ки бо об пурра таъмин буданд (расми 1) дарҷ гардидааст.

Аз натиҷаҳои ба дастомада бар меояд, ки дар гурӯҳи растаниҳои якум шидатнокии транспиратсия аз давраи баргронӣ оғоз шуда, дар давоми рӯз оҳиста-оҳиста баланд шуда, дар охири рӯз паст мешавад.

Аз ҳама раванди пуршиддати оббухоршавиро мо дар давраи гулконӣ мушоҳида намудем. Ҷӣ хеле, ки аз тадқиқотҳо бар меояд давраи гулконӣ барои растаниҳо ҳаётан муҳим буда, дар ин марҳила фотосинтез пуршиддат гузашта, дараҷаи бухоршавии обро то қадри зарурӣ дар муовзинат нигоҳ медорад. Дараҷаи ҳосилнокӣ ва захира намудани моддаҳои ғизӣ дар тухм барои наслҳои минбаъда омили ҳаётан муҳим барои растаниӣ ба хисоб меравад.


Аз натиҷаҳои дар расми 1 оварда шуда диде мешавад, ки растани қатраборон раванди пуршиддати бухоршавии аз ҳама баландро дар нисфируӯзӣ доро мебошад.

Сабзиши растаниҳои қитъаи якуми таҷрибавӣ пуршиддат ва ё фаъол гузашта, нисбати растаниҳои лалмӣ, хусусан дар фасли тобистон қадашон (аз 8 то 20 см) баланд,

миқдори барг, гул ва дигар нишондиҳандаҳои генеретивӣ ва вегетативӣ тафйир ёфта, андозаи барг ва навдаҳояшон калонтар мебошад.

Дар расми 2-юм натиҷаи физиологии транспиратсияи растаниҳои замини лалмӣ дарҷ гардидааст. Аз сабаби он, ки бо об таъминшавии ин гурӯҳи растаниҳо паст мебошад, ҷараёни транспиратсия дар давоми рӯз бо суръати паст ба амал меояд, вале ба ин нигоҳ накарда, растанини навъи қатраборони «Зиддӣ» ба шароити камобӣ хуб мутобиқ буда, оби ками дар узвҳояшон мавҷуд бударо, барои ҷараёнҳои аз ҷиҳати физиологӣ ҳаётан муҳим сарф мекунанд, бинобар ин транспиратсия бо суръати паст амалӣ мешавад.

Давраҳои нашъунамои қатраборони навъи Зиддӣ дар шаҳри Душанбе (дар минтақаи лалмӣ)



Расми 2. Динамикаи мавсимиши шиддатнокии транспиратсияи навъи қатраборони Зиддӣ (мг об/г вазни тар дар давоми 3-5 дақика).

Ин раванд имконият медиҳад, ки растанини навъи қатраборони «Зиддӣ» тамоми зинаҳои ҳаётӣ худро аз сар гузаронида, як миқдори ҳосилнокии баргу поя ва меваи он то ба дараҷаи 5-10 % паст шавад. Аз таҷрибаи гузаронидашуда бар меояд, ки растанини навъи қатраборони Зиддӣ нисбати шароитҳои хунуки камоб ва гарми беобӣ, дар минтақаҳои баландкӯҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон хело хуб тобовар буда, имконият пайдо мегардад, ки дар бештари заминҳои лалмӣ ва ҷароҳои ҳамчун ҳӯроки пурӯмати чорвodorӣ кишт карда шавад. Бартарии растанини навъи қатраборони Зиддӣ нисбати юнучқа ва дигар растаниҳое, ки ҳамчун ҳӯроки чорво истифода мебаранд, аз он иборат аст, ки барои нигоҳубини он меҳнати зиёдатӣ зарур нест. Ҳамин тарик, аз натиҷаҳои ба даст омада маълум гардида, ки дар таҷрибаи гурӯҳи якуми растаниҳо аз ҳама бештар дараҷаи пуршиддати транспиратсия (дар соати 14⁰⁰) амалӣ менамоянд. Дар гурӯҳи дуюми растаниҳои навъи қатраборони «Зиддӣ» бошад, мо ин равандро дар соати 11 (ёздаҳ) мушоҳида намудем. Дар давоми тамоми сол дар гурӯҳи якуми растаниҳои обӣ, як низоми муайян ба мушоҳида мерасад. Вобаста ба давраҳои ҳаётии растаниҳо дар давраи гулкӯниӣ рафтӣ баланди транспиратсия мушоҳида гардида.

Дар гурӯҳи дуюми растаниҳо бошад, вобаста ба норасоии об шиддатнокии транспиратсия оҳиста-оҳиста суст шудан мегирад. Инчунин, аз таҷрибаҳо маълум гашт, ки ин растаниҳо тавассути решашашон обро аз чуқурӣ то 1.5-2 метр мегиранд.

Нишондиҳандаи ҳисоби миёнаи мавсимиши шиддатнокии транспиратсия дар минтақаҳои обӣ ва лалмӣ шаҳодат медиҳад, ки реаксияи ҷавобии дар минтақаҳои таҷрибavии омӯхташуда, якхела нестанд. Дар маҷмӯъ, корҳои эксперименталии гузаронидашуда нишон доданд, ки ҳушкӣ дар ҳамаи давараҳои омӯхташудаи инкишофи растанини навъи қатраборони «Зиддӣ» ба таври қатъӣ шиддатнокии транспиратсия паст мешавад, то ин ки дар раванди оббуҳоршавии аз ҳад зиёд растаниӣ ба ҳушкшави оварда нарасонад.

АДАБИЁТ:

- Медведов С.С., Мирзорахимов А.К, Ниматова Н., Абдухоликова Ф.А. «Физиологияи растаниҳо» Душанбе «ЭР-Граф» саҳ.203-209

- Сардоров М. Н. Продуктивность и фотосинтетическая деятельность совмещенных посевов люцерны со злаковыми культурами в условиях Центрального Таджикистана: Автореф. дисс. док... с.-х. наук. -Душанбе, 1997. -45 с.
- Рустамов А.Р. «Исследование физиолого-биохимических особенностей полиплоидных форм мягкой пшеницы в условиях почвенной засухи»: Автореферат. Кон-х наук. Душанбе, 2018. Сах.8-9

АННОТАЦИЯ

ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРАНСПИРАЦИИ В ЛИСТЬЯХ СОРТА ЭСПАРЦЕТА «ЗИДЕХ» В УСЛОВИЯХ КЛИМАТА ГОРОДА ДУШАНБЕ

В данной статье обсуждается интенсивность транспирации листьев растения «Зидех», в сравнении с экспериментами, проведенными на влажных и сухих участках. Было определено, что интенсивность транспирации в период вегетации определялась типом капель «Зидех» во время роста, цветения, сока движения. Результаты показали, что высокая интенсивность транспирации наблюдалась в течение дня в 14⁰⁰, в основном, в период цветения растений в период влагообеспеченности. У растений, выращенных в богарных условиях, интенсивность транспирации наблюдалась в 14⁰⁰ часов, но в новом сорте «Зидех», растущем в богарных условиях, этот физиологический процесс наблюдался в период стеблобразования.

Полученные результаты представлены на рисунках 1 и 2.

Ключевые слова: интенсивность, испарение, эспарцет, рост, количество, растения, листья, лиственый, цветение, сочный тесто, неполивной, интенсивный, экспериментальный, пастбище, скотоводство, посадка, кутикула, атмосфера, клетка, масома, биосфера.

ANNOTATION

TRANSPIRATION DIRECTIONS IN LEAVES OF «ZIDEH» VARIETY ONOBRYCHIS IN CLIMATE CONDITIONS DUSHANBE CITY

This article are discusses the rate of leaf transpiration of the Zideh plant in comparison with experiments carried out in wet and dry areas. It was determined that the intensity of transpiration during the growing season was determined by the type of drops "Zideh" during growth, flowering, juice and yeast. The results showed that a high intensity of transpiration was observed during the day at 14⁰⁰, mainly during the flowering period of aquatic plants. In plants grown in rainfed conditions, the intensity of transpiration was observed at 14⁰⁰ hours, but in a new layer of "Zideh" growing in rainfed conditions, this physiological process was observed during the stem period.

The results are shown in Figures 1 and 2.

Key words: intensity, evaporation, onobrychis, growth, quantity, plants, leaves, deciduous, flowering, succulent dough, irrigated, intense, experimental, pasture, cattle breeding, planting, cuticle, atmosphere, cage, masoma, biosphere.

Сведения об авторах:

Сафаров Алишер Назаров – аспирант Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, г. Душанбе, ул. Рудаки, 121. [E-mail: alisher1991nazar@mail.ru](mailto:alisher1991nazar@mail.ru). (+992) 985533031

Джумаев Бахшулло Бокиевич, д.б.н., профессор, член корр. АН РТ, заведующий лабораторией биохимии фотосинтеза Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ. Адрес: 734017, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Карамова, 27. [E-mail: alisher1991nazar@mail.ru](mailto:alisher1991nazar@mail.ru)

Гайратзода Мехровар Ховар - к.б.н., доцент, кафедра биохимия и генетика, Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, г. Душанбе, ул. Рудаки, 121. [E-mail: mgayratzoda@list.ru](mailto:mgayratzoda@list.ru)